

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 23.07.2019 №130

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1576/1-701	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои типографӣ	Номгуӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1577/1-702	МД “Маҷмӯи меҳмонхонаҳои ДИПҶТ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ-сохтмонӣ, конселярӣ, таҷҳизотҳои техникӣ	Номгуӣ	222	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1578/1-703	Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои озмоишӣ	Номгуӣ	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1579/1-704	Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1580/2-507	МТМУ № 1 н. Варзоб	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1581/2-508	Шуъбаи маорифи н. Файзобод Фароғатгоҳи “Дурахшон”	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1582/9-261	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Равғанҳои молиданӣ	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
120/36-19	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Автомашина	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
119/29-20	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯй	63	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
320/44-14	Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии техникаи роҳсозӣ	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
323/11-28	Мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими н. Ёвон	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси махсус	Номгӯй	42	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

301/45-1	Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хочагидорӣ	Номгӯй	113	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
324/21-10	Вазорати молияи ҚТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хочагӣ	Номгӯй	71	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							